

**НАҚШИ МУАССИСАҲОИ
ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ ДАР РУШДИ
ШАҲСИЯТИ КӮДАКОНУ НАВРАСОН**

**РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ**

**THE ROLE OF INSTITUTIONS OF
ADDITIONAL EDUCATION IN THE
DEVELOPMENT OF THE CHILDREN'S
AND ADOLESCENTS` PERSONALITY**

**Ашурматов Фирдавс Баҳромовиҷ, директори
Маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд,
унвончӯи МДТ"ДДХ ба номи академик Б.
Гафуров" (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**Ашурматов Фирдавс Баҳромовиҷ, директор
Центра дополнительного образования
Согдийской области, соискатель ГОУ "ХГУ
акад.Б. Гафурова" (Таджикистан, Худжанд)**

**Ashurmatov Firdavs Bakhromovich, Director of
the Center for Additional Education of the Sughd
region, research worker of SEI "KSU named after
acad. B. Gafurov" (Tajikistan, Khujand),
E-mail:mtiv-sugd@mail.ru**

Вожаҳои қалидӣ: таҳсилоти иловагӣ, Марказҳои эҷодио техникӣ, муносабати инфиордӣ,
муносабати дифференсисацсионӣ(тафриқавӣ), иҷтимоишавии кӯдакону наврасон, рушди эҷодӣ,
тафаккури фанини тоҷинии кӯдакону наврасон

Мақола ба баррасии масъалаи нақши муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар рушди шахсияти
кӯдакону наврасон баҳшида шудааст. Қайд мешавад, ки таҳсилоти иловагӣ ҳамчун қисми муҳим ва
соҳтории соҳаи маориф дар рушди кӯдакону наврасон нақши муҳим дорад. Тазаккур мегардад, ки
чорабиниҳову машгулиятаҳои таълимию тарбиявӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ берун аз
вақти дарсӣ гузаронида шуда, дар рушди шахсият, қобилияти кӯдакону наврасон ва қонеъ
намудани ишёзҳои инфиордӣ, шавқу ҳавас ва майлу хоҳии онҳо мусоидат менамояд. Бинобар ин
зиёд намудани төъдоди муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ҷумҳурӣ муҳим арзёбӣ гашта,
фарории кӯдакону наврасон ба ин васила зиёд мегардад. Ҳулоса мешавад, ки нақши муассисаҳои
таҳсилоти иловагӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани рукнҳои асосии тарбия ва иҷтимоишавии
кӯдакону наврасон назаррас буда, ба ин самт дар системаи маорифи ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳи маҳсус
зоҳир карда шавад.

Ключевые слова: дополнительное образование, творческие технические центры,
индивидуальный подход, дифференцированный подход, социализация детей и подростков,
творческое развитие, научно-техническое мышление детей и подростков

В статье обсуждается роль учреждений дополнительного образования в развитии личности
детей и подростков, которые являются важной и структурной частью сферы образования.
Отмечается, что образовательные мероприятия проводятся в учреждениях дополнительного
образования во внеурочное время и помогают в развитии личности, способностей детей и
подростков и удовлетворении их индивидуальных потребностей, интересов и желаний. Поэтому
считается важным увеличить количество дополнительных образовательных учреждений в
республике, что, в свою очередь, будет способствовать большему охвату детей и подростков.
Роль дополнительных образовательных учреждений в реализации основных направлений
воспитания и социализации детей и подростков значительна, и этому направлению важно уделять
особое внимание.

Key words: additional education, creative technical centers, individual approach, differentiated
approach, socialization of children and adolescents, creative development, scientific and technical thinking
of children and adolescents

The article discusses the role of additional education institutions in the development of the personality of
children and adolescents, who are an important and structural part of the education sector. It is noted that
educational activities are carried out in additional education institutions outside of school hours and help
in developing the personality and abilities of children and adolescents and satisfying their individual needs,
interests and desires. Therefore, it is considered important to increase the number of additional
educational institutions in the republic, which, in turn, will contribute to a greater coverage of children and
adolescents. The role of additional educational institutions in the implementation of the main directions of

education and socialization of children and adolescents is significant, and it is important to pay special attention to this area.

Таҳсилоти иловагӣ ба тарбия, омӯзиш ва рушди кӯдакону наврасон нигаронида шуда, бо мақсади қонеъ гардонидан ва рушди равандҳои маърифатӣ, нерӯи эҷодиу зеҳни кӯдакону наврасон, инчунин ба худмуайянкунӣ, худшиносӣ ва иҷтимоишавии шаҳс мусоидат мекунад.

Таҳсилоти иловагӣ ҳанӯз дар нахустин санади асосио меъёри соҳаи маориф – «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз 27 декабри соли 1993, ки ба он солҳои 1995, 1996 ва 1997 тағйири иловаҳо ворид шудааст, дар шакли «Тарбия ва таълимӣ беруназмактабӣ» (моддаи 13) ҳамчун соҳтори муайянни низоми маориф зикр шудааст. Дар ҳамин асос бо фармоиши вазири вақти маориф аз соли 1996 дар заминаи «Маркази техникони ҷавон» Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ таъсис дода шуд [12]

Дар тули таърихи инкишофи худ таҳсилоти иловагӣ муносибату фаъолиятҳои навро касб намуда, мавриди таҳқиқ, омӯзиш ва пажуҳиши олимону муҳаққиқони соҳа қарор гирифта, дар низоми маорифи шуравӣ ва соҳибиستикӯлии кишвар вазифа, мақсад ва принципҳои муайянро амалӣ менамояд, ки он аз ҷониби коршиносони соҳа арзёбӣ шудааст.

Тайи соҳои охир дар самти таҳсилоти иловагии кӯдакону наврасон як қатор тадқиқот гузаронида шуданд. Масъалаҳои муҳимтарини таҳсилоти иловагии кӯдакону наврасон дар асарҳои А.Г. Андрейченко, В.В.Белова, В.А.Березина, А.К.Бруднов, Е.Б.Евладова, В.В.Комаров, Г.Н.Попова, Т.И.Руднева, Н.И.Фуникова, А.И.Щетинская таҳлил ва арзёбӣ карда шудааст [8,с.4].

Як қатор пажӯҳишгарони ватаний, аз қабили М.С.Мирзоев [8], М. Лутфуллоев[6, с.7] М.Сайдзода [11] ва дигарон оид ба масъалаҳои алоҳидай ташаккул ва инкишофи муассисаҳои таҳсилотии беруназмактабӣ тадқиқот гузаронида, мақолаҳои илмӣ навиштаанд. Дар тадқиқот ва рисолаи илмӣ Л.А. Орлова[9,с.10] нақши муассисаҳои беруназмактабӣ дар тарбияи аҳлоқии насли наврас мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ таҷрибаи пешқадами баъзе муассисаҳои беруназмактабии кишварро ҷамъбаст ва арзёбӣ намудааст. Дар тадқиқоти Г.Шукрова[13] аз нуқтаи назари дигаргуниҳои педагогӣ ва бо дарназардошти шароиту ҳусусиятҳои ҷумҳурӣ раванди ташаккул ва инкишофи муассисаҳои беруназмактабӣ (солҳои 1924—1946) таҳлил карда шуда, шаклу усулҳои самарарабаҳши таълиму тарбия дар ин муассисаҳои муайян карда шуданд. Баъзе масъалаҳои тарбияи эстетикии кӯдакону наврасон низ дар таҳқиқоти илмии Г. Шукрова[13] дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии алоҳидай таҳқиқ ва ҳуносагарӣ шудааст.

Дар низоми муосири таҳсилоти иловагии кӯдакону наврасон эҳтиёҷот ба мутахассисоне, ки қобилияти эҷодкорӣ нишон дода тавонанд, хеле зиёд аст. Инчунин муносибати навро ба масъалаи истифодаи технологияи муосир дар ташаккули шаҳсияти эҷодии хонандагон тавассути таҳсилоти иловагӣ ба роҳ мондан тақозои замон аст.

Қобили зикр аст, ки Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2002 вазифаи таҳсилоти иловагиро аз тақвият баҳшидани таҳсилоти базавӣ, мутобиқ соҳтани шаҳс ба муҳити нави иҷтимоӣ, маънаван ва ҷисман дастгирӣ намудани ў дар шароити нави муносибатҳои истеҳсолӣ, самаранок ва ба манфиати шаҳс, ҷомеа ва давлат гузаронидани вақти холии шаҳрвандон, густариши илму фан ва истеҳсолот муайян намудааст [12].

Аз таҳлилҳо ва омӯзиши низоми таҳсилоти иловагии кӯдакону наврасон маълум мегардад, ки рушди ин низом дар Тоҷикистон дуруст ба роҳ монда шуда бошад ҳам, навсозию андешидани тадбирҳои мушаҳҳасро тақозо менамояд.

Айни замон, тибқи санадҳои меъёри ҳуқуқии таҳсилоти иловагӣ дар ҷумҳурӣ ба муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ соҳтори зерин дохил мешавад:

- муассисаҳои эҷодии кӯдакон ва наврасон;
- академияи ҳурди илмҳо;
- марказҳои эҷодии кӯдакон ва наврасон;
- муассисаҳои варзишӣ, ҳунаромӯзӣ, бадеиу фарҳангӣ ва рассомӣ;
- студияҳои эҷодии кӯдакон ва наврасон, лагер (урдугоҳ)- ҳои варзишӣ ва сайёҳӣ;
- муассисаҳои солимгардонӣ,
- марказҳои омодагии олимпӣ.

Таҳсилоти иловагӣ дар ҷумҳурӣ тавассути муассисаҳои соҳтории худ барои ташаккули ҳавасмандномоии шаҳс ба дониш, эҷодкорӣ замина гузошта, барои ташаккул додани самтҳои

башардӯстии арзишҳои миллию фарҳангӣ, таърихӣ, дар рушди шахсият ва неруи зеҳниую тарбияи солим ба омилҳои зер мусоидат менамояд:

-барои рушди қобилиятҳои гуногуни кӯдакон, интихоби роҳи инфириодии таҳсил имконияти воқеӣ фароҳам оварда, фазоро дар инкишоф додани шахсияти ўафзоиш медиҳад;

-кӯдаконро ба фаъолиятҳои эҷодие, ки ба онҳо майл ва шавқу ҳавас дорад, фаро мегирад ва ба ташаккули ҷанбаҳои ахлоқӣ, маънавӣ, фарҳангӣ, иҷтимоии онҳо мусоидат менамояд.

Таҳсилоти иловагӣ дар муассисаҳои маҳсус ва таҳсилоти умумӣ дар асоси принципҳои зерин амалӣ карда мешаванд:

-принципи мукаммалӣ. Ба ҳар як хонанда имкон медиҳад, ки ниёзҳои инфириодии таълимӣ ва талаботи тарбиявии худро қонеъ гардонад;

-принципи инфириодӣ дар асоси талабот ва меъёрҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

-фароҳам овардани шароит барои кӯдакону наврасон ҷиҳати қонеъ намудани талабот ва ниёзҳои табииӣ, ошкор намудани қобилиятҳои инфириодӣ, ки асосии рушди эҷодкорӣ ва мустақилияти онҳо мегардад;

-ташклии кӯмаки инфириодӣ ба кӯдакону наврасон барои ошкор намудани ниёзҳои муюширатӣ на танҳо бо ҳамсолон, балки бо қалонсолон ҷиҳати азхудкуни таҷрибаи ҳаётӣ;

-иштироқи фаъоли омӯзгор дар худидоракунӣ, ҳавасмандгардонии рушди қобилияти инфириодии кӯдакону наврасон, ҷиҳати аз худ намудани таҷрибаи ҳаётӣ дар ҷомеа.

-принципи инкишоф. Фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ барои инкишофи нерӯи зеҳни хонанадагон дар умум ва муносибати инфириодӣ;

-принципи ихтиёри. Гирифтани таҳсилоти иловагӣ аз ҷониби хонанда вобаста ба қобилията, майл, ҳоҳиш ва рағбат;

-принципи афзалиятҳои маънавият ва ахлоқ. Ташаккули самтҳои ахлоқӣ ва арзиши шахс дар алоҳидагӣ ва умум, ташаккули муносибати ахлоқӣ ва эҷодӣ;

-принципи эҷодкорӣ. Инкишофи шахсият тавассути низоми таҳсилоти иловагӣ;

-принципи дастгирӣ, ташабbus ва фаъолият. Тавассути таҳсилоти иловагӣ ҷиҳати дастгирӣ, ташабbus, фаъолсозӣ ва руҳбаланд намудани хонандагони алоҳида;

-принципи тағирёбандай омӯзиш бо роҳи додани имконияти интихоби озод дар самтҳои гуногуни фаъолият ва ҳамкорӣ.

Дар шароити муосир таҳсилоти иловагии кӯдакону наврасон дар баробари татбиқ намудани принципҳои асосӣ ва муҳим барои рушди бомувафқаи шахсият, инчунин вазифаи мураккаби фароҳам овардани шароити мусоид барои мутобиқшавии иҷтимоии насли наврас ба ҳаётӣ ҷомеа, инкишофи фаъолияти эҷодии онҳоро иҷро менамояд.

Дар ҷумҳурӣ намудҳои муҳталифи муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ амал мекунанд, ки вазифа ва ҳадафи ҳамаи онҳо ба рушди солими насли наврас нигаронида шудааст. Муассисаҳои комплексии типӣ, яке аз шаклҳои муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ маҳсуб ёфта, соҳтори Маркази ҷумҳуриявии таҳсилоти иловагӣ мебошад, ки дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 майи соли 1996 № 194 «Дар бораи тақмили соҳтори муассисаҳои таълимии томактабӣ дар муассисаҳои таълимии томактабӣ ташкил карда шудааст. Ин типи муассисаҳо дар соҳтори Маркази эҷодии техникони ҷавон, станцияи табиатшиносони ҷавон ва станцияи сайёҳони ҷавон ташкил карда шуда, дар байни кӯдакону наврасон корҳои муҳими фаҳмондадиҳӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ мебаранд. Дар ин муассисаҳо талабот ва ҳуқуқҳои конститутионии кӯдакону наврасон ҷиҳати қонеъ гардонидани ниёзҳои онҳо ба таҳсилоти иловагӣ, кафолати таҳсилоти иловагии ройгон, рушд ва фаъолияти эҷодиро таъмин менамоянд.

Марказҳо аз шуъбаҳои алоҳида, ба монанди станцияи сайёҳони ҷавон, шуъбаҳои таъриху қишваршиносӣ, сайёҳӣ ва туризм, экология ва табиатдӯстони ҷавон, варзишӣ, техникӣ ва монанди ин иборат буда, фаъолияти худро дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ташкил карда буданд.

Дар марказҳо шавқу рағбат, майлу ҳоҳиш ва талаботу ниёзҳои кӯдакону наврасонро омӯхта, онҳоро ба соҳаҳои гуногуни корҳои иловагӣ ҷалб намуда, дар онҳо малакаҳои корӣ ва қобилиятҳои эҷодиро дар соҳаи техника, адабиёт, санъат ва варзиш инкишоф дода мешавад.

Тавассути ба роҳ мондани ҷорабинҳои гуногуни омӯзӣ, шабнишиниҳои гуногунмазмун, воҳӯриҳо бо олимон, нависандагон, навоварони истехсолот, собиқадорону ҷангварон дар рушди шахсияти наврасону кӯдакон мусоидат карда мешаванд. Аъзои фаъоли китобхона

гаштан ба кўдакону наврасон дар тарғиб ва омӯзиши китоб, ташкили воҳӯриҳо бо муаллифон, баргузор намудани конференсияҳои гуногунмазмун, гузаронидани рӯзу ҳафтаҳои китоб барои онҳо, ташкили маҳфилҳои дўстдорони китоб дар ташаккули шахсият ва гирифтани малакаҳои ҳаётин онҳо таъсири мусбӣ мерасонад.

Баргузор намудани олимпиада ва озмунҳои математикҳо, химикҳо ва экологҳои ҷавон, конструкторҳо, радио-операторҳо, суратгирҳо ва дигар маҳфилу ҷорабиниҳо дар рушди эҷодӣ ва ташаккули тафаккури фаннии техникии наврасон хизмат мекунанд.

Ҳамзамон кўдакону наврасон дар ин Марказҳо ба ҷорабиниҳои варзишӣ ҷалб гардида, ба гимнастика, варзиши сабук, акробатика, оббозӣ, велосипедронӣ ва дигар намудҳои спорт машгул мешаванд. Садҳо нафар кўдаки наврас аъзои клуби шоҳмотбозони ҷавон гашта, маҳсусиятҳои ин бозиро аз ҳуд менамоянд. Бояд қайд намуд, ки дар Марказҳо инчунин ба тарбияи бадеии кўдакону наврасон таваҷҷуҳи маҳсус равона карда мешавад Тавассути ҷалб ва ба корҳои гуногуни фарҳангӣ, ба монанди ташкили маҳфилҳо ва студияҳои мусиқӣ, раксӣ, драмавӣ, ба саҳна мондани намоишномаҳои ҳаваскорони наврас, ташкил кардан выставкаҳои рассомӣ ва санъати тасвирӣ аз муҳимтарин ҷорабиниҳо дар Марказҳои таҳсилоти иловагӣ мебошад.

Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ барои кўдакону наврасон фаъолият доранд, ки як қисми онҳо дар заминаи ҳамин марказҳо ҷиҳати пешбуруди корҳои тарбиявии беруназмактабӣ ташкил карда шудаанд.

Омӯзиши масъалаҳои таҳсилоти иловагӣ дар илми педагогика нишон медиҳад, ки яке аз принципҳои кори ин муассисаҳо ба роҳ мондани муносибати тафриқавӣ ба ҳар як ҳонанда мебошад. Ҷанбаи муҳими муносибати тафриқавии ташкили кори тарбиявии байни кўдакону наврасон аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва ба назар гирифтани муносибатҳои гендерий дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ мебошад.

Бояд қайд кард, ки муассисаи таҳсилоти иловагӣ яке аз воҳидҳои соҳторие дар низоми маориф мебошад, ки ба масъалаҳои тарбияи насли наврас берун аз соатҳои дарсӣ ва ҷорабиниҳои муассиссаҳои таълимӣ фаъолият менамояд, яъне ин муассисаҳо қисми таркибии низоми маорифи миллӣ буда, фаъолияти онҳо ба инкишофи қобилияти ва истеъоди кўдакону наврасон, қонеъ гардондани шавқу ҳавас ва талаботи инфиродиу маънавии онҳо нигаронида шудааст.

Вобаста ба рушди таҳсилоти иловагии кўдакону наврасон дар ҷумҳурӣ, пеш аз ҳама фароҳам овардани шароити мусоид барои иҷтимоишавӣ ва тарбияи онҳо таваҷҷуҳи зиёд дода мешавад, зеро инкишофи эҷодии насли наврас, ба ҳаёти ҷамъиятӣ мутобиқ намудан ва дар замари онҳо ҷо додани арзишҳои миллию фарҳангӣ масъулияти баланди шаҳрвандию қасбири тоқозо менамояд.

Аз таҳлилу баррасиҳо бармеояд, ки татбиқи принципҳои муайян дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ имкон медиҳад, талаботи инфиродӣ, рушди қобилияти, шавқу ҳавас ва ниёзҳои қудакону наврасон омӯхташуда, зимни меъёрҳои муайян ба онҳо корҳои иловагии инфиродӣ ба роҳ монда шавад.

Дар шароити мусоир таҳсилоти иловагӣ ҳамчун як падидаи беназир дар соҳаи маориф, тавассути муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва умумӣ бо мақсади ба роҳ мондани таълим ва тарбияи мақсаднок, ки ба рушди шахсияти кўдакону наврасон мусоидат мекунад амалӣ карда мешавад. Ҳадафи асосии ин соҳтор қонеъ кардан талаботи доимо тағиyréбандай иҷтимоию фарҳангӣ ва таълимии кўдакону наврасон дар ҷаҳонишавӣ мебошад.

Аз омӯзишу таҳлили коршиносон ва мо бармеояд, ки санадҳои танзимкунандай фаъолият ва мазмуну мундариҷаи корбарии низоми таҳсилоти иловагӣ агарчанде ба талабот, ниёзҳои ҳонандагону омӯзгорон ва падару модари онҳо мутобиқ карда шуда бошад ҳам, зарур аст, ки ба мазмун ва мундариҷаи барномаҳои таълимӣ тағиyrоту иловаҳо ворид карда шавад. Ҳамзамон зарур аст, ки таъодди чунин муассисаҳо барои фароригири кўдакону наврасон зиёд карда шавад. Зеро аз таҳлилҳо бармеояд, ки таъодди фароригири кўдакону наврасон ба муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ нокифоя арзёбӣ мегардад.

ПАЙНАВИШТ:

1. Андрейченко, А.Г. Факторы и барьеры творческого саморазвития учреждения дополнительного образования: Дисс. к.п.н./А.Г.Андрейченко.-Киров, 1997.- 249 с.
2. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей. Учебник для студ. вузов, педучилищ и колледжей/Е.Б.Евладова,Л.Г.Логинова,Н.Н.Михайлова.-М.:Владос, 2004. — 349 с.

3. Егорова, А.В. Социально-педагогические условия развития дополнительного образования детей в России (методическое пособие)/А.В.Егорова.-М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004.-132 с.
4. Комаров, В.В. Региональная модель управления качеством дополнительного образования детей: Автореф.дис.канд.пед.наук/В.В.Комарова.- Казань, 2002.-25 с.
5. Константинов, Ю. С. О развитии системы дополнительного образования детей / Ю.С. Константинов // Дополнительное образование. - 2003. - № 7. - С. 11 - 12.
6. Лутфуллоев, М.Истиқолияти Тоҷикистон ва маорифи муосир/М.Лутфуллоев.- Душанбе: Саҳбо, 2006 - 228 с.
7. Лутфуллоев, М. Инсон ва тарбия/М.Лутфуллоев. – Душанбе, 2008. – 320 с.
8. Мирзоев, М. С. Дополнительное образование детей как средство формирования основ этнической культуры: на материалах Республики Таджикистан: диссертация кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Мирзоев Мирзоахмад Saidovich; [Место защиты: НИИ педагогических наук].- Душанбе, 2010.- 182 с
9. Орлова, Л.А. Нақши муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар ташаккули шаҳсият/Л.А.Орлова // Мактабҳои имрӯз ва фардо: (Маҷмӯаи мақолаҳо).- Душанбе, 2008. - С.36-41.
- 10.Орлова,Л.А.Маркази чумхуриявии корҳои тарбиявии беруназмактабии Тоҷикистон/Л.А.Орлова,И.У.Аминов. – Душанбе, 1977. – 74 с.
- 11.Сайдзода, М. С. Актуальные проблемы системы дополнительного образования детей / М. С. Сайдзода // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. – 2019. – № 4(61). – С. 125-128.
- 12.Сангов, Р. Таҳсилоти иловагӣ ниёз ба такмил дорад//<http://omuzgor-gazeta.tj/?p=2398>
- 13.Шукурова, Г.Ташаккул ва рушди муассисаҳои беруназмактабӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 1924-1946/Г.Шукурова. – Душанбе, 1998. – 24 с.
- 14.<https://majmilli.tj /конуни-ҷт-дар-бораи-таҳсилоти-иlovagij/>

REFERENCES:

1. Andreichenko A.G. Factors and barriers to creative self-development of an additional education institution: Diss. Ph.D. - Kirov, 1997. - 249 p.
2. Evladova E.B., Loginova L.G., Mikhailova N.N. Additional education for children. Textbook for students. Universities, pedagogical schools and colleges. - M.: Vlados, 2004. - 349 p.
3. Egorova A.B. Social and pedagogical conditions for the development of additional education for children in Russia (methodological manual). -M.: GOU CRSDOD, 2004. 132 p.
4. Komarov V.V. Regional model for managing the quality of additional education for children: Abstract of thesis. Candidate of Pedagogical Sciences. Kazan, 2002. -25 p.
5. Konstantinov, Yu. S. On the development of the system of additional education for children / Yu.S. Konstantinov // Additional education. - 2003. - No. 7. - P. 11 - 12.
6. Lutfulloev, M. Independence of Tajikistan and modern education. Dushanbe: Sahbo, 2006 - 228 p.
7. Lutfulloev, M. Man and education. - Dushanbe, 2008. - 320 p.
8. Mirzoev M.S. Additional education of children as a means of forming the foundations of ethnic culture: on materials of the Republic of Tajikistan: dissertation ... candidate of pedagogical sciences: 13.00.01 / Mirzoev Mirzoahmad Saidovich; [Place of defense: Research Institute of Pedagogical Sciences]. - Dushanbe, 2010. - 182 p.
9. Orlova, L.A. The role of additional education institutions in personality formation // Schools of today and tomorrow: (Collection of articles). - Dushanbe, 2008. - P.36-41.
- 10.Orlova, L.A., Aminov I.U. Republican center of extracurricular educational activities of Tajikistan. - Dushanbe, 1977.-74p.
- 11.Saidzoda M.S. Actual Problems Beset With The System Of Extra Education Of Children/ M.S Saidzoda// Scientific notes of Khujand State University named after academician B. Gafurov. Series of humanities and social sciences. - – 2019. – № 4(61). – P. 125-128.
- 12.Sangov, R. Additional education needs improvement//<http://omuzgor-gazeta.tj/?p=2398>
- 13.Shukurova, G. Formation and development of extra-curricular institutions in Tajikistan in 1924-1946: - Dushanbe, 1998. - 24 p.
- 14.<https://majmilli.tj /конуни-ҷт-дар-бораи-таҳсилоти-иlovagij/>